

Нуриддин П.Р.

СУҶБАТҶОИ ДИПЛОМАТИ



ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҶИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

**Бахшида ба 70–умин
солгарди таъсисёбии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**

Нуриддин П.Р.

СУҲБАТҶОИ ДИПЛОМАТИ

Воситаи таълимӣ

Нашри дуюми такмилёфта

Душанбе
«ЭР-граф»
2018

УДК 341.7 + 341.72 (075.8)
ББК 66.49 (2 тоҷик) Я73
Н-91

Бо қарори шӯрои илмӣ-методии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон нашр мешавад.

Муқарризон

Назризода Д.Х., номзади илмҳои таърих, Консули генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия;

Латифов Ч.Л., доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи дипломатия ва сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистони факултети муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Нуриддин П.Р. Сухбатҳои дипломатӣ. Воситаи таълимӣ. Нашри дуюми такмилёфта. — Душанбе: «ЭР-граф», 2018. — 248 с.

Дар воситаи таълимӣ масъалаҳои муҳими сухбатҳои дипломатияи касбии муосир баррасӣ шудаанд. Муаллиф кӯшиш намудааст, ки маводи дастрасро бо дарназардошти дигаргуниҳои бунёдии ибтидои асри XXI дар соҳаи дипломатия, сиёсати ҷаҳонӣ, фаъолияти иттилоотӣ-таҳлилий дар муносибатҳои байналхалқӣ ҳангоми таълифи воситаи таълимӣ ба таври васеъ истифода барад. Бо истифода аз сарчашма ва адабиёти зарурӣ ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ шаклҳои асосии сухбатҳои дипломатӣ, хусусиятҳои хоси сухбатҳои дипломатӣ дар сатҳи олий, бо роҳбарияти Ҳукумат, Парламент, вазорати қорҳои хориҷӣ, корпуси дипломатӣ, намояндагони муҳолифин, воситаҳои ахбори омма, доираҳои илмӣ, ҳунарӣ, қоидаҳо, сабақ ва услуби сабақи сухбатҳои дипломатӣ, анвои санадҳои дипломатӣ ва баъзе нуқтаҳои нав дар дипломатияи муосир таҳлил гардидаанд. Хусусияти хоси китоби мазкур аз он иборат аст, ки муаллиф аз осори ғании дипломатияи форсу тоҷик истифода намуда, ҷанбаҳои алоҳидаи маҳорати забони тоҷикиро дар санъати дипломатӣ нишон додааст. Китоб барои донишҷӯён, магистрон, унвочӯён, аспирантон, омӯзгорон ва доираи васеи шавқмандони соҳаи дипломатия ва сиёсати хориҷӣ, сиёсати ҷаҳонӣ, фаъолияти иттилоотӣ-таҳлилий дар муносибатҳои байналхалқӣ ва ғайра ҷолиби диққат мебошад.

ISBN 978-99975-53-39-3

© Нуриддин П.Р., 2018

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА	4
1. Нақши суҳбатҳои дипломатӣ дар фаъолияти касбӣ. Шаклҳо ва ҳадафҳои асосии суҳбатҳои дипломатӣ	22
2. Асоси муваффақияти суҳбатҳои дипломатӣ – эҳтиром ва бодикқат гӯш кардани ҳамсуҳбат	47
3. Хусусиятҳои суҳбати нахустин барои барқарор намудани алоқаҳои дипломатӣ	60
4. Талаботҳои асосӣ барои омодагӣ ба суҳбатҳои дипломатӣ ва ҳадафҳои он	75
5. Маҳорат ва санъати суҳбатҳои дипломатӣ	88
6. Мақоми ҳазл ва суҳбатҳои телефонӣ дар алоқаҳои касбӣ	111
7. Навъҳои суҳбатҳои дипломатӣ. Суҳбат дар ҳолати даъвати расмӣ, супориши роҳбари давлат, Ҳукумат ва Вазорати корҳои хориҷӣ	121
8. Суҳбат бо ташаббуси дипломати давлати фиристанда	142
9. Моҳияти суҳбатҳои дипломатӣ бо намояндагони муҳолифин, матбуот ва доираҳои кории давлатии қабулкунанда	155
10. Қоидаҳо, сабк ва услуби сабти суҳбатҳои дипломатӣ.....	168
ХУЛОСА	183
АДАБИЁТ	204
Замима	208